

# Тарофаҳо барои хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ



**БОНКИ ЭСХАТА**

ш. Хуҷанд - 2016

«Тасдиқ мекунам»

Раиси Раёсати

ЧСК «Бонки Эсхата»

Носиров Х. Д.

«26» январи соли 2016



**МУНДАРИҶА:**

Номгӯи хизматрасонӣ	Саҳифа
Муқаррароти умумӣ	3
<b>II. Амалиётҳо барои шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ</b>	
1. Кушодан ва бурдани суратҳисоб	4
2. Интиқолҳои бонкӣ	4
3. Қарздиҳӣ	6
4. Амонатҳо, иҷораи маҳзанҳои амонатӣ	6
5. Амалиётҳо бо пули нақд	6
6. Намудҳои дигари хизматрасонӣ	7
7. Амалиётҳои мубодилаи асъор	7
8. Амалиётҳо бо қортҳои пардохтии бонкӣ	7
9. Аккредитивҳо	10
10. Кафолатҳо	11
11. Низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк»	12

## **МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

1. Бонк ҳуқуқ дорад тарофаҳои мазкурро яктарафа, ба таври худ тағйир диҳад ва ё ба он илова дарорад, ҳамзамон вазифадор аст дар ин бора дар мӯҳлатҳое, ки дар шартномаҳои байни мизоҷон ва бонкҳои муросил нишон дода шудааст, онҳоро хабардор намояд.
2. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк (комиссия) бо пули миллӣ гирифта мешавад. Мумкин аст ҳаққи хизмат, дар асоси созишномаи бо мизоҷ басташуда, бо асъоре, ки бо он амалиёт гузаронида мешавад мутаносибан бо нишондоди БМТ дар рӯзи пардохт, гирифта шавад.
3. Ҳамаи хароҷотҳо (хароҷотҳо вобаста ба нақлиёт, почта, телеграф, ҳаққи хизмати бонкҳои муросил, пардохтҳо вобаста ба расмиятдарорӣ дар идораи нотариалӣ ва ғайра), ки барои иҷрои супоришҳои мизоҷ аз тарафи Бонк сарф мешавад ва ё шудааст, аз тарафи мизоҷ бо нархи аслиаш рӯйпӯш карда мешавад.
4. Бонк барои нодурустии реквизитҳо (маълумотҳо) дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки аз тарафи мизоҷ пешниҳод шудааст, хатогихо, шарҳи нодуруст дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ва ҳамчунин барои маълумотҳои ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки бархилофи дастурамалҳои амалкунандаи БМТ ва дигар меъёрҳои ҳуқуқии ҚТ мебошанд, ҷавобгар нест.
5. Дар ҳолати бекор карда шудани супоришоти мизоҷ, ҳаққи хизмати гирифташуда баргардонида намешавад.
6. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк, ки бо фоиз нишон дода шудааст, ба намуди фоиз аз маблағи амалиёт, дар баъзе ҳолатҳо бо нишон додани андозаи баландтарин ва ё пасттарин гирифта мешавад. Дар ин ҳолат кам кардани андозаи комиссия дар асоси амрнома, фармон, қарори Раиси Раёсати ҚСК «Бонки Эсхата» ба амал бароварда мешавад.
7. Дар баъзе ҳолатҳои зарурӣ, ҚСК «Бонки Эсхата» метавонад дар асоси созишномаи тарафайн меъёрҳои муқарраршударо барои амалиётҳои мушаххас тағйир диҳад.
8. Тарофаҳо ва шартҳои мазкур аз «01» феввали соли 2016 мавриди амал қарор дода шуда, тарофаҳо ва шартҳои то ин дам амалкунанда бе эътибор дониста мешаванд.

## АМАЛИЁТҲО БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ

### 1. КУШОДАН ВА БУРДАНИ СУРАТҲИСОБ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
<b>Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ</b>		
1.1	Барои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ташкилотҳои хайрия	Бе ҳаққи хизмат
1.2	Барои дигар шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ	35 сомонӣ
1.3	Маҳкам кардани суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
1.4	Барқарор намудани суратҳисоб баъди маҳкам кардани он	Бе ҳаққи хизмат
1.5	Бурдани суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
1.6	Додани тасдиқнома оид ба суратҳисоб вобаста ба амалиётҳои гузаронидашуда.	Бе ҳаққи хизмат
1.7	Додани нусхаҳои тасдиқнома оид ба суратҳисобҳо (бо талаби мизоҷ)	Бе ҳаққи хизмат
1.8	Додани нусхаи ҳуҷҷатҳои пардохтӣ	Бе ҳаққи хизмат
1.9	Нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаҳои ҳуқуқӣ	Бе ҳаққи хизмат

### 2. ИНТИҚОЛҲОИ БОНКӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
<b>Амалиётҳо бо пули миллӣ</b>		
2.1	<b>Воридшаванда (ба ҳисобгирӣ)</b>	Бе ҳаққи хизмат
2.2	<b>Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ):</b>	
2.2.1 <sup>хп</sup>	Бо воситаи низоми пардохтҳои электронӣ: - аз соати 08 <sup>00</sup> то 12 <sup>00</sup> - аз соати 13 <sup>00</sup> то 16 <sup>00</sup> - баъд аз соати 16 <sup>00</sup>	2.9 сомонӣ 4 сомонӣ 10 сомонӣ
	Супоришномаҳои пардохтии байнибонкии электронӣ тавассути низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк»: - то соати 17 <sup>00</sup> - баъд аз соати 17 <sup>00</sup>	Бе ҳаққи хизмат 10 сомонӣ
2.2.2	Бо воситаи низоми пардохтҳои электроники дохилибонкӣ	Бе ҳаққи хизмат
2.3	Ҳаққи хизмат барои гузаронидани таҳқиқ бо талаби мизоҷ ҳангоми пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳо, бозхонд ва ё тағйири супоришномаҳои пардохтии иҷрошуда.	6,6 сомонӣ
<b>Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ</b>		

2.4	<b>Воридшаванда (ба ҳисобгирӣ)</b>	<b>Бе ҳаққи хизмат</b>
<b>2.5</b>	<b>Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ):</b>	
2.5.1	Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони ҶСК «Бонки Эсхата» <sup>[1]</sup>	Бе ҳаққи хизмат
2.5.2 <sup>III</sup>	Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар то соати 12 <sup>00</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- бо RUB</li> <li>- бо USD</li> <li>- бо EUR</li> <li>- бо KZT</li> <li>- бо KGS</li> <li>- бо дигар намудҳои асъори хориҷӣ</li> </ul>	100 сомонӣ 250 сомонӣ 350 сомонӣ 100 сомонӣ 100 сомонӣ 250 сомонӣ
	Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар баъд аз соати 13 <sup>00</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- бо RUB</li> <li>- бо USD</li> <li>- бо EUR</li> <li>- бо KZT</li> <li>- бо KGS</li> <li>- бо дигар намудҳои асъори хориҷӣ</li> </ul>	150 сомонӣ 350 сомонӣ 400 сомонӣ 150 сомонӣ 150 сомонӣ 250 сомонӣ
2.5.3 <sup>III</sup>	Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар тавассути низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк» то соати 12 <sup>00</sup> . <sup>[2]</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бо RUB</li> <li>- бо USD</li> <li>- бо EUR</li> <li>- бо KZT</li> <li>- бо KGS</li> <li>- бо дигар намудҳои асъори хориҷӣ</li> </ul>	50 сомонӣ 150 сомонӣ 250 сомонӣ 70 сомонӣ 70 сомонӣ 225 сомонӣ
	Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар тавассути низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк» баъд аз соати 13 <sup>00</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- бо RUB</li> <li>- бо USD</li> <li>- бо EUR</li> <li>- бо KZT</li> <li>- бо KGS</li> <li>- бо дигар намудҳои асъори хориҷӣ</li> </ul>	50 сомонӣ 150 сомонӣ 250 сомонӣ 100 сомонӣ 100 сомонӣ 225 сомонӣ
2.6 <sup>III</sup>	Ҳаққи хизмат барои бо дархости мизоҷ гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар-баҳрагир (қабулқунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани тағйирот ва иловаҳо ба пардохтҳо. <ul style="list-style-type: none"> <li>- бо RUB</li> <li>- бо USD</li> <li>- бо EUR</li> </ul>	200 сомонӣ 400 сомонӣ 400 сомонӣ

**Эзоҳ:**

1. Дар ин ҳолат мизоҷ метавонад маблағи пулиро танҳо ба номи худ интиқол наояд.

2. Интиқолҳои бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар тавассути низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-бонк», ки баъд аз соати 12<sup>00</sup> гузаронида мешаванд, ҳамчун амалиётҳои баъди соати 13<sup>00</sup> гузаронидашуда ба ҳисоб мераванд.

### 3. ҚАРЗДИҲӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
<b>Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ</b>		
3.1	Додани қарзҳо	мувофиқи созишнома
3.2	Тартиб додани нақшаҳои тиҷоратӣ (бизнес-планҳо)	мувофиқи созишнома

### 4. АМОНАТҲО, ИҶОРАИ МАХЗАНҲОИ АМОНАТӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
<b>Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ</b>		
4.1	Амонатҳои мӯҳлатнок	мувофиқи созишнома
4.2	Маслиҳатҳои соҳавӣ	мувофиқи созишнома
4.3	Иҷораи маҳзан (сейф)-ҳои амонатӣ (барои як моҳ):	
4.3.1	Навъи 1 ҳаҷм – 8×30×43 см ҳаҷм – 15×30×43 см ҳаҷм – 30×30×43 см ҳаҷм – аз 30×30×43 см боло	50 сомонӣ 100 сомонӣ 150 сомонӣ мувофиқи созишнома, вале на кам аз 150 сомонӣ
4.3.2 <sup>v</sup>	Навъи 2 Иҷораи маҳзанҳо ба мӯҳлати аз 1 то 6 моҳ эътиборан Ҳаҷм – 4×22×33 см Ҳаҷм – 14,5×22×33 см Ҳаҷм – 29×22×33 см	50 сомонӣ 100 сомонӣ 150 сомонӣ
	Иҷораи маҳзанҳо ба мӯҳлати аз 7 моҳ то 11 моҳ эътиборан Ҳаҷм – 4×22×33 см Ҳаҷм – 14,5×22×33 см Ҳаҷм – 29×22×33 см	50 сомонӣ 80 сомонӣ 120 сомонӣ
4.4	Иҷораи маҳзанҳо ба мӯҳлати 12 моҳ ва зиёда аз он Ҳаҷм – 4×22×33 см Ҳаҷм – 14,5×22×33 см Ҳаҷм – 29×22×33 см	50 сомонӣ 60 сомонӣ 90 сомонӣ
	Амонатҳои суғуртавӣ	200 сомонӣ

## 5. АМАЛИЁТҶО БО ПУЛИ НАҚД

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
<b>Амалиётҷо бо пули миллӣ</b>		
5.1	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
5.2 <sup>IX, XIII</sup>	Пурра кардани суратҳисоб тариқи интиқолҳои дохилӣ	Бе ҳаққи хизмат
5.3 <sup>X</sup>	<b>Пардохти пулҳои нақд:</b> - пардохти пулҳои нақд аз суратҳисоби мизоҷони бонк <sup>[3]</sup> .	то 1%
5.4	Хизматрасонии ҳадамоти ҳамлу нақл (инкассатсия)	мувофиқи созишнома
5.5	Тафтиши асли будани асъор (варақ ба варақ)	мувофиқи созишнома
<b>Амалиётҷо бо асъори хориҷӣ</b>		
5.6	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
5.7	Пардохти пулҳои нақд бо асъори хориҷӣ <sup>[3]</sup>	0,6%
5.8	Мубодилаи пулҳои нақди хориҷӣ	мувофиқи созишнома
5.9 <sup>VI</sup>	Ивази пулҳои фарсудаи хориҷӣ (доллари ИМА, рубли русӣ ва евро) ба асъори коршоями ҳамон давлат	10% аз маблағи ивазкардашуда <sup>[4]</sup>
5.10	Хизматрасонии ҳадамоти ҳамлу нақл (инкассатсия)	мувофиқи созишнома
5.11	Тафтиши асли будани асъор (варақ ба варақ)	мувофиқи созишнома
5.12	Қабули чекҳо ба инкассо	мувофиқи созишнома

**Эзоҳ:**

**3.** Пардохти пулҳои нақд аз суратҳисоби мизоҷон бо шартӣ аз тарафи мизоҷ як рӯз пеш аз гирифтани он пешниҳод намудани дархост амалӣ карда мешавад.

**4.** Комиссия бо пули миллӣ (сомонӣ) гирифта мешавад.

## 6. НАМУДҶОИ ДИГАРИ ХИЗМАТРАСОНӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
6.1 <sup>VII</sup>	Додани маълумотнома бо талаби мизоҷон, ба ғайр аз маълумотнома бо талаботи дигар сохторҳои бонк <sup>[5]</sup>	20 сомонӣ
6.2	Додани варақаҳои расмӣ	аз рӯи арзиш
6.3 <sup>II</sup>	Тасдиқи варақа бо намунаи имзо ва нақши мӯҳри мизоҷони бонк барои 2 нусха	40 сомонӣ <sup>[6]</sup>
6.4	Додани дафтарчаи чекии пулӣ: - 25 варақа - 50 варақа	15 сомонӣ 25 сомонӣ
6.5	Маслиҳатҳои соҳавӣ	мувофиқи созишнома
6.6	Муҳосираи маблағҳои ба суратҳисоби мизоҷ барои пешпардохти нахи пахта воридшуда	бе ҳаққи хизмат

6.7 <sup>III</sup>	Додани маълумоти Бюрои қарзию иттилоотии Тоҷикистон(БҚИТ) бо талаби мизоҷон	59 сомонӣ бо назардошти ААИ (андоз аз арзиши иловашуда)
--------------------	---	---

**Эзоҳ:**

5. Додани маълумотнома оиди қисман ё пурра иҷро шудани уҳдадории мизоҷон дар назди банк мувофиқи муқаррароти шартномаи қарзӣ.

6. Ҳаққи хизмат бе назардошти андоз аз арзиши иловашуда.

## 7. АМАЛИЁТҲОИ МУБОДИЛАИ АСЪОР

№	Номгӯи хизматрасониҳои банкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
7.1	Амалиётҳои мубодилавӣ бо асъори хориҷӣ	аз –5% то +10% <sup>[7]</sup>
7.2	Мубодилаи як намуди асъори хориҷӣ ба дигар намуди асъори хориҷӣ	аз –5% то +10% <sup>[7]</sup>

**Эзоҳ:**

7. Нисбати қурби расмии Банки Миллии Тоҷикистон дар рӯзи амалиётӣ

## 8. АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ<sup>IV</sup>

№	Намуди амалиётҳо	Арзиш
<b>8.1</b>	<b>Вобаста ба лоиҳаи музди меҳнат (шахсони ҳуқуқӣ):</b>	
8.1.1	Кушодани суратҳисоби корти банкӣ	Бе ҳаққи хизмат
8.1.2 <sup>XIII</sup>	Депозити суғуртавӣ ба суратҳисоби корти банкӣ	
	— Корти локалӣ	0,00 сомонӣ
	— Visa Electron	0,00 сомонӣ
	— Visa Classic	500 сомонӣ
	— Visa Gold	1000 сомонӣ
	— UnionPay Classic	0,00 сомонӣ
8.1.3 <sup>I, XII</sup>	Пешниҳоди корти банкӣ ва Пин-лифофа бо рамзи махфӣ	
	— Корти локалӣ	Бе ҳаққи хизмат
	— Visa Electron	50 сомонӣ
	— Visa Classic	180 сомонӣ
	— Visa Gold	200 сомонӣ
	— UnionPay Classic	50 сомонӣ
— UnionPay Gold	100 сомонӣ	
<b>8.2</b>	<b>Хизматрасониҳои иловагӣ барои таъмини бехатарӣ</b>	
8.2.1	Муҳосира кардан/аз муҳосира озод намудани корти банкӣ.	Бе ҳаққи хизмат
8.2.2	Таҳқиқи амалиётҳои баҳснок	45 сомонӣ
8.2.3	Иваз намудани рамзи махфӣ (Пин-код) тариқи банкомат	5 сомонӣ
<b>8.3</b>	<b>Ҳаққи хизмати эмитенти барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаҳои дохилӣ бо кортҳои ҚСК «Бонки Эсхата»</b>	



8.3.1 <sup>хп</sup>	<p>Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисобҳо (нуқтаҳои додани пул, банкоматҳо).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Корти локалӣ</li> <li>— Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic, Gold), UnionPay (Classic, Gold).</li> </ul>	<p>0,20 сомонӣ</p> <p>0,50 сомонӣ</p>
8.3.2 <sup>хп</sup>	<p>Гирифтани пули нақд аз банкомат ва нуқтаҳои пардохтӣ маблағ бо сомонӣ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кортҳои локалӣ, Visa (Electron, Classic, Gold), UnionPay (Classic, Gold).</li> </ul>	Бе ҳаққи хизмат
8.3.3 <sup>хп</sup>	<p>Гирифтани пули нақд аз банкомат ва нуқтаҳои пардохтӣ маблағ бо доллари ИМА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кортҳои локалӣ</li> <li>- Кортҳои пардохтии Visa (Electron Classic, Gold), UnionPay (Classic, Gold).</li> </ul>	<p>2%</p> <p>2%</p>
8.3.4	Ҳаққи хизмат ҳангоми харид дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои пардохтии бонкӣ	Бе ҳаққи хизмат
<b>8.4</b>	<b>Ҳаққи хизмати эмитенти барои гузаронидани амалиётҳои байниминтақавӣ дар шабакаи «Уралсиб» бо кортҳои ҚСК «Бонкӣ Эсхата»</b>	
8.4.1	<p>Гирифтани пули нақд бо Сомонӣ ва доллари ИМА (нуқтаҳои пардохтӣ маблағ ва банкомат):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic, Gold)</li> </ul>	2% min 3\$
8.4.2	Ҳаққи хизмат ҳангоми харид дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои пардохтии бонкӣ	Бе ҳаққи хизмат
8.4.3	<p>Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисоб бо воситаи банкомат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic, Gold)</li> </ul>	1 сомонӣ
<b>8.5</b>	<b>Ҳаққи хизмати эмитенти барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаи бонкҳои дигар бо кортҳои ҚСК «Бонкӣ Эсхата» (амалиётҳои беруна)</b>	
8.5.1 <sup>хп</sup>	<p>Гирифтани пули нақд (нуқтаҳо, банкоматҳо) дар шабакаҳои бонкҳои дигар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic, Gold)</li> <li>- Кортҳои пардохтии UnionPay (Classic, Gold).</li> </ul>	<p>2% min 4\$</p> <p>2% min 5\$</p>
8.5.2	Ҳаққи хизмат ҳангоми харид дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои пардохтии бонкӣ	Бе ҳаққи хизмат
8.5.3 <sup>хп</sup>	<p>Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисоб бо воситаи банкомат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Корти локалӣ</li> <li>— Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic, Gold)</li> <li>— Кортҳои пардохтии UnionPay (Classic, Gold)</li> </ul>	<p>0,20 сомонӣ</p> <p>1 сомонӣ</p> <p>1 сомонӣ</p>
<b>8.6</b>	<b>Ҳаққи хизмати эквайрингии бонк барои хизматрасонӣ ба мизоҷони байниминтақавӣ ва беруна</b>	

8.6.1 <sup>viii, xii</sup>	<p>Гирифтани пули нақд бо сомонӣ ва доллари ИМА бо кортҳои пардохтии байналхалқии Visa ва UnionPay:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Тариқи нуқтаҳои пардохтии пули нақд (кортҳои Visa):</li> <li>— Тариқи банкомат (кортҳои Visa):</li> <li>— Тариқи нуқтаҳои пардохтии пули нақд: (кортҳои UnionPay):</li> <li>— Тариқи банкомат (кортҳои UnionPay):</li> </ul>	<p>2%<sup>[8]</sup> Бе ҳаққи хизмат</p> <p>2% 2%</p>
8.6.2 <sup>xii</sup>	<p>Ҳаққи хизмати бонкӣ аз рӯйи эквайринги тиҷоратӣ, ки аз корхона ва ташкилотҳои савдо ва хизматрасони дошта мешавад:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- амалиётҳои эквайрингии беруна аз рӯйи кортҳои VISA;</li> <li>- амалиётҳои эквайрингии беруна аз рӯйи кортҳои UnionPay</li> <li>- амалиётҳои эквайрингии байниминтақавии VISA;</li> <li>- амалиётҳои эквайрингии on-bank;</li> </ul>	<p>аз 2% то 2,5%</p> <p>то 1%</p> <p>аз 2% то 2,5%</p> <p>то 1%</p>
<b>8.7</b>	<b>Хизматрасониҳои иловагӣ</b>	
8.7.1	Ба мизоч додани тасдиқнома бо воситаи E-mail	Бе ҳаққи хизмат
8.7.2	Мувофиқи аризаи мизоч аз суратҳисоби кортии ӯ гузаронидани маблағ.	мутобиқи боби 2-и тарофаи бонкӣ
8.7.3	Додани корти нав дар ҳолати гум кардан ва ё корношоям шудани корт, инчунин дар ҳолати гум кардани коди махфӣ (ПИН-код):	Арзиши корт
8.7.4 <sup>xii</sup>	Гузаронидани маблағи музди меҳнат ба суратҳисоби кортӣ аз маблағи умумӣ (вобаста ба лоиҳаи музди меҳнат)	то 0,6%
8.7.5	Арзиши пайвастанавӣ ба «SMS» - маълумотдиҳӣ (тавассути «SMS» гирифтани маълумот оиди амалиётҳои гузаронидашуда бо кортҳои пардохтии бонкӣ) <sup>[9]</sup>	5 сомонӣ дар як моҳ

**Эзоҳ:**

8. Бо мақсади рӯйпӯш намудани хароҷотҳои хазинавӣ.

9. Пардохти абонентӣ барои хизматрасонии «SMS»-ӣ, ки ба кортҳои бонкӣ пайвастанавӣ мебошад, ҳар моҳ то санаи 5-ум дошта мешавад.

## 9. АККРЕДИТИВҲО

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
<b>Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ</b>		
<b>9.1</b>	<b>Аккредитивҳои содиротӣ<sup>[10]</sup></b>	
9.1.1	Тасдиқи аккредитив ҳангоми мавҷудияти таъминот	120 сомонӣ
9.1.2	Тасдиқи аккредитив бе таъминот	мувофиқи созишнома ё қарори Кумитаи Қарзӣ

9.1.3	Авизо (огоҳиномаи расмӣ)-и аккредитив ба мизоҷи банк	то 0,5%, min. 120 сомонӣ max. 2500 сомонӣ (ҳаққи хизмат баъд аз воридшавӣ гирифта мешавад).
9.1.4	Авизо (огоҳиномаи расмӣ)-и аккредитив ба банки муросил	до 0,5%, min 80 сомонӣ
9.1.5	Авизо (огоҳиномаи расмӣ) ба тағйиротҳои аккредитиви гирифташуда	Бе ҳаққи хизмат
9.1.6	Иҷрои дархостҳо вобаста ба бекоркунӣ, тағйироти шартҳои аккредитив ва иҷрои ўҳдадориҳо аз рӯи он.	30 сомонӣ
9.1.7	Хароҷотҳои почтавӣ	аз рӯи факт
9.1.8	Аккредитиви интиқоли	то 0,1%, min 290 сомонӣ
9.1.9	Тасдиқ аз тарафи банкҳои сеюм	аз рӯи факт
<b>9.2</b>	<b>Аккредитивҳои воридотӣ<sup>[11]</sup></b>	
9.2.1	Кушодани аккредитив бо таъминоти пулӣ	то 0,5%, min. 170 сомонӣ, max. 4500 сомонӣ
9.2.2	Кушодани аккредитив бе таъминоти пулӣ	мувофиқи созишнома ё қарори Кумитаи Қарзӣ
9.2.3	Тағйир додани шартҳои аккредитив (барои ҳар як тағйирот) <sup>[12]</sup>	30 сомонӣ
9.2.4	Комиссия барои ихтилоф бо шартҳои аккредитив (барои ҳар як ихтилоф)	50 сомонӣ, max. 100 сомонӣ
9.2.5	Гузaronидани амалиёти пардохти аз рӯи аккредитив	мутобиқи боби 2
9.2.6	Хароҷотҳои почтавӣ	аз рӯи факт
9.2.7	Иҷрои дархостҳо вобаста ба бекоркунии аккредитив ва иҷрои ўҳдадориҳо аз рӯи он.	30 сомонӣ

**Эзоҳ:**

**10.** Ҳаққи хизмати банкҳои мобайнро бенефитсиар (баҳрагир) мепардозад, агар бо шартҳои аккредитив дигар хел пешбинӣ нашуда бошад.

**11.** Ҳаққи хизмати банкҳои мобайнро аризадиҳанда мепардозад, агар бо шартҳои аккредитив дигар хел пешбинӣ нашуда бошад.

**12.** Зиёд намудани маблағи аккредитив барои ҳисоби комиссия ҳамчун кушодани аккредитиви мустақил ҳисоб меравад

## 10. КАФОЛАТҲО

№	Номгӯи хизматрасониҳои банкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
<b>10.1</b>	<b>Кафолати банкӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолияти иқтисодии мизоҷ истифода бурда мешавад (пули миллӣ)<sup>[13]</sup></b>	
10.1.1	Маслиҳати пешакӣ	Бе ҳаққи хизмат
10.1.2	Кушодани кафолати банкӣ (новобаста аз намуди кафолати банкӣ) бо 100% таъминоти пулӣ	то 4% солона (мутобиқи қарори Кумитаи Қарзӣ), min 150 сомонӣ

10.1.3	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо таъминоти гарави молӣ ва ё зомин <sup>[14]</sup>	то 12% солона,
10.1.4	Тағйир додани шартҳои кафолат (барои ҳар як тағйирот) <sup>[15]</sup>	60 сомонӣ
10.1.5	Авизо (огоҳиномаи расмӣ), тафтиши кафолат (% аз маблағи кафолати бонкӣ)	то 0,1%, min 30 сомонӣ
10.1.6	Пеш аз мӯҳлат бекор намудани кафолати бонкӣ пештарбасташуда	Бе ҳаққи хизмат
10.1.7	пардохтҳо аз рӯи кафолатҳо	мутобиқи боби 2
<b>10.2</b>	<b>Кафолати бонкӣ, ки барои фаъолияти иқтисодии бурунмарзии мизоҷ истифода бурда мешавад (асъори хориҷӣ)<sup>[13]</sup></b>	
10.2.1	Маслиҳати пешакӣ	Бе ҳаққи хизмат
10.2.2	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо 100% таъминоти пулӣ	то 4% солона (мутобиқи қарори Кумитаи Қарзӣ), min 150 сомонӣ
10.2.3	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо таъминоти гарави молӣ ва ё зомин. <sup>[14]</sup>	то 12% солона (мутобиқи қарори Кумитаи Қарзӣ), min 150 сомонӣ
10.2.4	Тағйир додани шартҳои кафолат (барои ҳар як тағйирот) <sup>[15]</sup>	80 сомонӣ
10.2.5	Авизо (огоҳиномаи расмӣ), тафтиши кафолат (% аз маблағи кафолати бонкӣ) ба бонки муросил	0,1%, min 100 сомонӣ
10.2.6	Авизо (огоҳиномаи расмӣ), тафтиши кафолат (% аз маблағи кафолати бонкӣ) ба мизоҷи бонк	0,1%, min 100 сомонӣ, (комиссия баъд аз воридшавии пардохт гирифта мешавад)
10.2.7	Бекор намудани кафолати бонкии пештарбасташуда.	Бе ҳаққи хизмат
10.2.8	Хароҷотҳои почтавӣ	аз рӯи факт
10.2.9	Пардохтҳо аз рӯи кафолатҳо	мутобиқи боби 2

**Эзоҳ:**

**13.** Ҳаққи хизмати бонкҳои мобайнро аризадиҳанда мепардозад, агар бо шартҳои кафолат дигар хел пешбинӣ нашуда бошад.

**14.** Дар ҳолати аз тарафи мизоҷ иҷро накардани ўҳдадорӣ ва аз тарафи бонк пардохта шудани ин ўҳдадориҳо, аз рӯзи пардохт мутобиқи қарори кумитаи қарзӣ фоиз ситонида мешавад.

**15.** Зиёд намудани маблағи кафолат барои ҳисоби комиссия ҳамчун кушодани кафолати мустақил ҳисоб меравад.

## 11. НИЗОМИ «БОНК-МИЗОҶ»/«ИНТЕРНЕТ-БОНК»

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
11.1.1	Ба қайд гирифтани дар САБ (системаи автоматикунонидашудаи бонкӣ) ва барориш (генератсия)-и калидҳои электронӣ, аз он ҷумла барориш (генератсия)-и нақшавӣ	Бе ҳаққи хизмат
11.1.2	Насб кардани низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк» дар компютери мизоҷ	Бе ҳаққи хизмат

11.1.3	Омӯзиши аввалияи кормандони Мизоҷ бо кори низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк»	Бе ҳаққи хизмат
11.1.4	Барориш (генератсия)-и такрории калидҳои электронӣ дар асоси дархости хаттии мизоҷ (дар ҳолати иваз намудани сардорон, компрометатсия ё гум кардани калид).	50 сомонӣ
11.1.5	Даъвати такрории мутахассиси Бонк аз тарафи мизоҷ ҳангоми вайрон шудани низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк»	30 сомонӣ
11.1.6	Ҳаққи абонентӣ (дар як моҳ)	Бе ҳаққи хизмат
11.1.7	Маслиҳатҳо бо телефон	Бе ҳаққи хизмат

**Тағйироту иловаҳо:**

- I - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №57/16 аз 10 майи 2016 сол.  
II - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №157/16 аз 29 декабри 2016 сол.  
III - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №05/17 аз 10 январи 2017 сол.  
IV - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №98/17 аз 31 майи 2017 сол.  
V - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №102/17 аз 7 юни 2017 сол.  
VI - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №176/17 аз 27 сентябри 2017 сол.  
VII - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №177/17 аз 27 сентябри 2017 сол.  
VIII - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №195/17 аз 16 ноябри 2017 сол.  
IX - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №215/17 аз 19 декабри 2017 сол.  
X - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №02/18 аз 8 январи 2018 сол.  
XI - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №50/18 аз 29 майи 2018 сол.  
XII - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №103/18 аз 13 ноябри 2018 сол.  
XIII - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №116/18 аз 28 ноябри 2018 сол.*

**Ҷамъияти Саҳҳомии Кушодаи «Бонки Эсхата»**

**735712, ш. Хуҷанд, кӯч. Гагарин, х. 135**

**Тел./факс: (+992) 44 600 0 600**

**E-mail: [info@eskhata.com](mailto:info@eskhata.com)**